

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

- **Нормы водоохранных зон водных объектов в Республики Таджикистан**
- **Положение об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов в Республике Таджикистан**

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

- Нормы водоохранных зон водных объектов в Республики Таджикистан
- Положение об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов в Республике Таджикистан

Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан благодарит Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Министерство иностранных дел Норвегии за поддержку подготовки и публикации данного материала.



Данный нормативный акт разработан к Водному Кодексу Республики Таджикистан (№ 34 от 29 ноября 2000 г.)

Разработчики: Председатель Государственного комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, д.т.н. **Т.О. Салимов;** к.т.н, академик Инженерной Академии Республики Таджикистан, академик Международной Инженерной Академии **М. Абдусамадов;** Член-корреспондент Инженерной Академии Республики Таджикистан **Р. Латипов;** заместитель министра Министерства юстиции Республики Таджикистан **А. Халиков,** директор ОО «Дружина по охране природы», к.б.н. **Илларионова Ф.Ф.**

Данный нормативный акт "Нормативы водоохраных зон водных объектов в РТ" зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Таджикистан за № 629 от 1 ноября 2011 года.

МЕЪЁРҲОИ МИНТАҚАҲОИ МУҲОФИЗАТИИ МАНБАЪҲОИ ОБӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Меъёрҳои минтақаҳои муҳофизати манбаъҳои обӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Меъёрҳо) дар асоси моддаи 33-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат» ва моддаи 21-и Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шуда, минтақа ва хати ҳифзи обиро бо мақсади нигоҳдошти речаи мусоиди обии маҳзанҳои оби рӯизаминӣ, пешгирии онҳо аз ифлосшавӣ, лойқанокшавӣ, ва алафзеркунӣ, эрозияи об ва хок, бадшавии шароити зиндагии ҳайвоноти обӣ ва паррандагон, тағирёбии пасту баландшавии об муқаррар менамояд.

Минтақаи ҳифзи обӣ ҳудудест, ки ба акваторияи дарё, кӯл, ҳавз, обанбор ва системаҳои обёрю оббарорӣ, каналҳои магистралӣ ва захбурҳо (минбаъд – манбаъҳои обӣ) ҳамшафат буда, дар он шартҳои махсуси истифода бо мақсади пешгирии ифлосшавӣ, олудашавӣ ва камшавии об, нигоҳдошти устувори экологии онҳо ва ҳолати санитарии муносиб, муқаррар карда мешавад.

Дар ҳудуди минтақаи ҳифзи обӣ хати муҳофизати обӣ ҷудо карда мешавад, ки ҳудуди ҷиддии маҳдудияти фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад ва таъиноти санитариро муҳофизатӣ дорад.

2. Сарҳади минтақаҳои ҳифзи обӣ ва хати он бо назардошти шароити физику-географӣ, хок, гидрогеологӣ, таъиноти мақсадноки манбаи обӣ ва ё қитъаҳои алоҳидаи он, характери релеф, инчунин манфиати тамоми истифодабаррандагони об муқаррар карда мешавад.

3. Андозаи минтақаи ҳифзи обӣ ва хати наздисоҳилии дарёҳо, кӯлҳо, ҳавзҳо, обанборҳо, каналҳои магистралӣ ва захбурҳо, инчунин тартиби истифодаи онҳоро Меъёрҳои мазкур муайян менамояд.

4. Бари камтарини минтақаи ҳифзи обӣ аз ду тарафи соҳил, аз канори миёнаи бисёрсолаи об ва ё дарёбоди ташаккулёфта бо тартиби зерин муқаррар карда мешавад:

- барои дарёҳои дарозиашон то 50 км, каналҳои магистрالي имконияти гузаронишашон то 25 метри мукааб об дар як сония, захбурҳои сарфи ҳисоби лоиҳавиашон то 10 метри мукааб об дар як сония – 50 метр;
- барои дарёҳои дарозиашон 50-100 км, каналҳои магистрالي имконияти гузаронишашон то 25-50 метри мукааб об дар як сония, захбурҳои сарфи ҳисоби лоиҳавиашон 10-20 метри мукааб об дар як сония-100 метр;
- барои дарёҳои дарозиашон аз 100 км зиёд, каналҳои магистрالي имконияти гузаронишашон зиёда аз 50 метри мукааб об дар як сония, захбурҳои сарфи ҳисоби лоиҳавиашон зиёда аз 20 метри мукааб об дар як сония-150 метр;
- барои чӯй ва дарёҳои дарозиашон то 10 км, канал ва захбурҳое, ки сарфи обашон то 5 м³/сония аст, минтақаи ҳифзи обӣ дар шакли хат муайян карда шуда, бараш на камтар аз 5-10 метр мебошад.

Қад-қад соҳили маҳзанҳои обие, ки дар маҷрои дарё ва каналҳо ҷойгиранд, минтақаи ҳифзи обӣ мутобиқи дарозии дарё ва ё имконияти гузарониши канал аз канори об, ки ба сатҳи танбаи табиӣ ва ё дарёбоди бавуҷудода мувофиқат мекунад, муқаррар карда мешавад.

5. Бари камтарини минтақаи ҳифзи обӣ барои кӯл, ҳавз ва обанбор чунин қабул карда мешавад:

Ҳаҷми маҳзани обӣ, млн. м ³	Бари минтақаи ҳифзи обӣ, м
то 10	100
то 100	200
то 1000	300
зиёда аз 1000	500

6. Бари хати ҳифзи обии наздисоҳилӣ барои кӯл, ҳавз ва обанбор чунин қабул карда мешавад:

Ҳаҷми маҳзани обӣ, млн. м ³	Бари хати ҳифзи обӣ, м
то 10	30
то 100	50
то 1000	70
зиёда аз 1000	100

7. Дар минтақаи ҳифзи обӣ манъ карда мешавад:

- истифодаи нуриҳои органикӣ ва минералӣ, захримиқатҳо ва пеститсидҳо, ҳамчунин дорупошии захримиқатҳо ҳангоми мубориза бо ҳашароти зарар-

расон, касалиҳои растанӣ ва алафҳои бегона, истифодаи пеститсидҳое, ки ба онҳо ҳадди имконпазири концентратсияҳо муқаррар нашудаанд;

- сохтмони анборҳо барои нигоҳ доштани пеститсидҳо ва нуриҳои минералӣ, майдонҳои пурқунии таҷҳизот бо заҳрхимикатҳо, сохтани хати парвоз ва нишаст барои бурдани корҳои авиатсионӣ-химиевӣ;
- сохтмони иншоотҳои обтозакунии обу корезӣ ва дигар намуд функунандаҳои партовҳои обӣ;
- ҷойгир кардани комплексҳои чорводорӣ, фермаҳо, ҷойҳои гуронидан, партовгоҳи ахлот, партовҳои истехсолот, инчунин барои обёрӣ истифода бурдани партовҳои оби аз пору тайёршуда;
- нуқтаи таъмини сӯзишворӣ, шуштушӯй ва таъмири тракторҳо ва автомашинаҳо;
- ба истифода супурдани иншоотҳои нав ва аз на-втаъмиршудае, ки бо иншооту таҷҳизотҳои пешгирикунандаи ифлосшавӣ, олудашавии объектҳои обӣ ва бо минтақа ва хати муҳофизатӣ, таъмин нестанд;
- ҷойгир кардан ва сохтмони анборҳои нигоҳдошти маҳсулоти нафтӣ, нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ, партовҳои истехсолӣ, қабристонҳои чорво инчунин ҷойгир кардани дигар объектҳои, ки ба сифати об таъсири манфӣ мерасонанд;
- гузаронидани корҳои сохтмонӣ, чуқуриқобӣ ва таркишӣ, коркарди канданиҳои фоиданок, хобонидани кабелҳо, қубурҳо ва дигар коммуникатсияҳо, пармакунӣ, хоҷагии кишоварзӣ ва дигар намуди корҳои бе лоиҳа, бояд бо мақомотҳои ваколатдори махсуси давлати доир ба танзими истифода ва ҳифзи об, мақомоти иҷроияи маҷалли ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомотҳои махсуси ваколатдор тибқи тартиби муқарраргашта, мувофиқа карда шавад;
- шуштушӯй ва коркарди санитарии чорво ва дигар намуди фаъолияти хоҷагӣ, ки речаи маҳзанҳои обиро бад мекунанд;
- шудгори замин, чаронидани чорво, буридани растанӣҳои бутагию дарахтӣ;

- сохтани шаҳраки хаймагӣ, истгоҳи доимии воситаҳои нақлиётӣ;
- сохтмони бино ва иншоотҳо, ғайр аз иншоотҳои обгирӣ, танзими об, муҳофизатӣ ва дигар иншоотҳои гидротехникии таъиноти махсус; чунда намудани қитъаи замин барои хонаҳои истироҳатӣ ва боғҳои коллективӣ.

Ҳангоми зарурияти гузаронидани коркарди минтақаи ҳифзи обӣ танҳо иҷозати истифодаи заҳрҳои ноустувории кам ва ё миёнадараҷаи пеститсидҳо мумкин аст.

8. Бари хати наздизоҳилии дарёҳо аз канори миёнаи бисёрсолаи об муайян шуда вобаста аз тавсифи киштзорҳо ва нишебии фарозе, ки ба манъбаҳои обӣ ҳамшафатанд, муқаррар карда мешавад:

Намуди киштзоре, ки ҳамшафати манбаи обӣ аст	Бари хати назди соҳилии ҳангоми нишебии фарозии ҳамшафат, метр		
	нишебии баръакс ва сифрӣ	то 3 дараҷа	зиёда аз 3 дараҷа
Шудгор	10-12	20-35	35-50
Чарогоҳ ва алафдарав	10-15	15-25	25-30
Ҷангалзор, буттазор, боғ	20	20-35	35-50

Эзоҳ: Ададҳои максималӣ ба заминҳои бодлесгашта мансубанд.

Барои дарёҳои кӯҳӣ бари хати наздизоҳилии дар ҳар як ҳолат мушаххас, вобаста аз шароити маҳал, на камтар аз 5-10 метр, ғайр аз зербандҳои 7.1, 7.2, 7.4, 7.10 муайян карда мешавад.

9. Андозаи минтақаи ҳифзи обӣ ва хати наздизоҳилии дарёҳо дар ҳудуди минтақаи аҳолинишин, метавонад, вобаста аз шароити мушаххаси тарҳкашӣ ва сохтмон мувофиқи лоиҳаи генералии тасдиқшуда ва ҳангоми мавҷуд набудани нақшаи генералӣ – мувофиқи қарори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар мувофиқа бо мақомотҳои ваколатдори давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи об, инчунин назорати давлатии санитарӣ метавонад муқаррар карда шавад.

10. Қад-қади соҳили маҳзанҳои обӣ (ҳавз, кӯл, обанбор) хати наздизоҳилии на камтар аз 15 метр аз канори обе, ки ба сатҳи муътадили танбаи маҳзани обӣ мутобиқ аст, муқаррар карда мешавад.

11. Ташкили минтақаи ҳифзи обӣ зарурияти ташкили минтақаи ҳифзи санитари манбаъҳои обиро, ки барои обтаъминкунии осоишӣ, табобатӣ ва дигар мақсадҳои аҳолии истифода шуда, сарҳад ва андозаи онҳо тибқи қонунҳои амалкунанда муқаррар мешаванд, истисно намекунад.

12. Нигоҳ доштани минтақаи ҳифзи обӣ ва хати наздизоҳилии объектҳои об, бо риояи речаи истифодаи ин ҳудудҳо, дар ҳолати мусоид ба зиммаи роҳбарони иттиҳодияҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо, хоҷагиҳо, ассосиатсияи истифодабарандагони об, инчунин шаҳрвандоне, ки заминҳои киштзорашон дар ҳудуди минтақаи ҳифзи обӣ ва ё хати наздизоҳилии ҷойгир аст, гузошта мешавад.

13. Кӯчонидани иншоотҳои сохташуда аз минтақа ва хати ҳифзи объектҳои обӣ, ки ба сифати об ва ҳолати объектҳои обӣ зиёноваранд аз тарафи соҳибмулки ин объектҳо, мувофиқи қарори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар асоси хулосаи мақомоти ҳифзи муҳити зист, мақомоти назорати давлатии санитарӣ ва мелиоратсия ва захираҳои об, амалӣ мешаванд.

14. Шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва шахсони мансабдор барои риояи накардани речаи истифодаи ҳудуди минтақаи ҳифзи обӣ ва хати наздизоҳилии объектҳои обӣ мувофиқи қонунҳои амалкунанда ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

15. Назорати давлатиро оиди риояи речаи истифодаи минтақаи ҳифзи обӣ ва хати наздизоҳилии объектҳои обӣ мувофиқи Меъёрҳои мазкур, мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи об ба амал мебарорад.

**НОРМЫ
ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по охране
окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан

Т.О. Салимов

Министр мелиорации и
водных ресурсов
Республики Таджикистан

Р. Бобокалонов

Министр здравоохранения
Республики Таджикистан

М.Ф. Салимов

НОРМЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

1. Настоящий Нормы водоохранных зон водных объектов в Республики Таджикистан (далее Нормы) разработано в соответствии со статьей 33 Закона Республики Таджикистан «Об охране окружающей среды» и статьи 21 Водного кодекса Республики Таджикистан. Водоохранные зоны и полосы устанавливаются в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов, предупреждения их от загрязнения, заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения условий обитания водных животных и птиц, уменьшения колебаний стока.

Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер, прудов, водохранилищ и оросительно-обводнительных систем, магистральные каналы и коллектора (в дальнейшем - водные объекты), на которой устанавливаются особые условия пользования в целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения вод, поддержания их экологической устойчивости и надлежащего санитарного состояния.

В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, являющиеся территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеющие санитарно-защитное назначение.

2. Границы водоохранных зон и полос устанавливаются с учетом физико-географических, почвенных, гидрогеологических условий, целевого назначения водного объекта или отдельных его участков и характера рельефа.

3. Размеры водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер, прудов, водохранилищ, магистральные каналы и коллектора, а также порядок их использования определяются настоящим Нормами.

4. Наименьшая ширина водоохранной зоны устанавливается по обоим берегам от среднего многолетнего уреза воды или сложившейся поймы:

- для рек длиной до 50 км, магистральных каналов пропускной способностью до 25 куб. м воды в секунду, коллекторов с проектно- расчетным расходом до 10 куб. м воды в секунду - 50 м;
- для рек длиной 50 – 100 км, магистральных каналов пропускной способностью до 25-50 куб. м воды в секунду, коллекторов с проектно- расчетным расходом 10 – 20 куб. м воды в секунду - 100 м;
- для рек длиной свыше 100 км, магистральных каналов пропускной способностью свыше 50 куб. м воды в секунду, коллекторов с проектно-расчетным расходом свыше 20 куб. м воды в секунду – 150 м.
- для ручьев и рек длиной до 10 км, каналов и коллекторов с расходом до 5 м³/сек водоохранная зона устанавливается в виде полосы шириной не менее 5-10 м.

Вдоль берегов водоемов, расположенных в руслах рек и на каналах, ширина водоохранной зоны устанавливается в соответствии с длиной реки или пропускной способностью канала от уреза воды, соответствующего нормальному подпёртому уровню воды в водоеме.

5. Минимальная ширина водоохранной зоны для озер, прудов и водохранилищ принимается:

Объем водоема, млн. м ³	Ширина водоохранной зоны, м
до 10	100
до 100	200
до 1000	300
более 1000	500

6. Ширина прибрежной водоохранной полосы для озер, прудов и водохранилищ принимается:

Объем водоема, млн. м ³	Ширина водоохранной полосы, м
до 10	30
до 100	50
до 1000	70
более 1000	100

7. В водоохранных зонах запрещается:

- применение органических и минеральных удобрений, ядохимикатов и пестицидов, а так же опыление ядо-

химикатами при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование пестицидов, на которые не установлены предельно-допустимые концентрации;

- строительство складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;
- устройство канализационных очистных сооружений и различного вида накопителей сточных вод;
- размещение животноводческих комплексов, ферм, мест захоронения, свалок мусора, отходов производства, а также использование на орошение подготовленных навозосодержащих сточных вод;
- автозаправочных станций и пунктов, мойка и ремонт техники и транспортных средств;
- ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, необеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохраных зон и полос;
- размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, скотомогильников;
- производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, сельскохозяйственных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке со специальными уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охраны вод, местных исполнительных органов государственной власти и другими специально уполномоченными органами;
- купание и санитарная обработка скота и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;

- распашка земель, выпас скота, рубка древесно-кустарниковой растительности;
- устройство палаточных городков, постоянных стоянок автомобилей;
- строительство зданий и сооружений, кроме водозаборных, водорегулирующих, защитных и других гидротехнических сооружений специального назначения, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды.

При необходимости проведения обработок в водоохранной зоне разрешается применение только мало - и среднетоксичных нестойких пестицидов.

8. Ширина прибрежной полосы рек определяется от среднего многолетнего уреза воды и устанавливается в зависимости от характеристики прилегающих к водоисточникам угодий и крутизны склонов:

Вид угодий, прилегающих к водоисточнику	Ширина прибрежной полосы (в метрах) при крутизне прилегающих склонов		
	обратный и нулевой уклон	до 3 градусов	более 3 градусов
Пашня	10-12	20-35	35-50
Пастбища и сенокосы	10-15	15-25	25-30
Лес, кустарник, сад	20	20-35	35-50

Примечание: Максимальные значения относятся к наиболее эродированным почвогрунтам

Для горных рек ширина прибрежной полосы, определяется в каждом конкретном случае, исходя из местных условий, но не менее 5-10 м кроме подпунктов 7.1, 7.2, 7.4, 7.10.

9. Размеры водоохраных зон и прибрежных полос рек в пределах населенных пунктов могут устанавливаться, исходя из конкретных условий планировки и застройки по утвержденному генеральному плану, а при отсутствии генерального плана - по решениям местных исполнительных органов государственной власти, согласованными со специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод и государственного санитарного надзора.

10. Вдоль берегов водоемов (озёра, водохранилища) прибрежная полоса устанавливается шириной не менее 15 м от уреза воды, соответствующего нормальному подпертому уровню водоема.

11. Организация водоохраных зон не исключает необходимости создания зон санитарной охраны водных источников, используемых для водоснабжения, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, границы и размеры которых устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

12. Поддержание в надлежащем состоянии водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов с соблюдением режима использования их территорий возлагается на руководителей юридических образований ассоциации водопользователей, а также граждан, в пользовании которых находятся земельные участки, расположенные в пределах водоохраных зон и прибрежных полос.

13. Перенос существующих строений, оказывающих вредное влияние на качество воды и состояние водных объектов из водоохраных полос и зон водных объектов осуществляется собственниками этих объектов, согласно решений местных исполнительных органов государственной власти, на основании заключения органов охраны окружающей среды, санитарного надзора и мелиорации и водных ресурсов.

14. Физические, юридические и должностные лица, виновные в нарушении режима использования территории водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

15. Государственный контроль за соблюдением режима использования водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов в строгом соответствии с настоящим Нормам проводят местные исполнительные органы государственной власти и специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод.

Разработчики: Председатель Государственного комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, д.т.н. **Т.О. Салимов**; к.т.н, академик Инженерной Академии Республики Таджикистан, академик Международной Инженерной Академии **М. Абдусаматов**; заместитель министра Министерства юстиции Республики Таджикистан **А. Халиков**; начальник управления охраны окружающей среды Согдийской области **С. Исомаддинов**; главный специалист Управления по охране окружающей среды Хатлонской области **Н. Бободжанов**.

Данный нормативный акт «Положение об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов в Республике Таджикистан» утвержден Приказом Председателя Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, №18 от 21 февраля 2012 года.

**НИЗОМНОМА
ОИД БА НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ
ИСТИФОДА ВА ҲИФЗИ ЗАХИРАҶОИ ОБ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

1) Низомномаи мазкур мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат», Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки масъалаҳои истифода ва ҳифзи иншоотҳои обиро танзим менамоянд, таҳия гардидааст.

2) Вазифаи назорати давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои обӣ аз таъмини риояи талаботҳои қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист аз тарафи вазоратҳо, муассисаҳо, иттиҳодияҳо, ҷамъиятҳо ва дигар шахсони воқеию ҳуқуқии хориҷӣ, стандарту дигар меъёрҳои амалкунанда ва иҷроиши чорабиниҳо оид ба ҳифз ва истифодабарии сарфакоронаи захираҳои об иборат мебошад.

3) Назорати давлатиро оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти махсуси ваколатдори идораи давлатии зерин анҷом медиҳанд:

- Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар қисми назорати истифода ва ҳифзи об (обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ);
- Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар қисми назорати истифода ва ҳифзи обҳои рӯизаминӣ;
- Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон – дар қисми назорати истифода ва ҳифзи обҳои нӯшокӣ;
- Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - дар қисми назорати истифода ва ҳифзи обҳои зеризаминӣ;
- Саридораи назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - дар қисми назорати истифода ва ҳифзи обҳои минералӣ, термалӣ ва муолиҷавӣ.

4) Мутобиқати корҳо оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад.

5) Назорати давлатии истифода ва ҳифзи захираҳои об аз тарафи мақоматҳои ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об мувофиқи ваколатҳои худ, дар асоси Қарори [укумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (№ 39 аз 4 феввали соли 2002) «Низомнома дар бораи муайян намудани ваколатҳои мақоматҳои ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об» амалӣ карда мешавад.

6) Мақомоти ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об мувофиқи ваколатҳои худ, корҳои назорати давлатии зеринро иҷро менамоянд:

- Иҷроиши талаботҳои қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист, стандартҳо, қоидаву меъёрҳо дар соҳаи истифода ва ҳифзи захираҳои об, қарорҳои Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қарору фармонҳо ва амру дастурҳои мақомоти аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об ваколатдор, аз тарафи ҳамаи шахсони ҳуқуқию воқеӣ, новобаста аз шакли моликият;
- аз тарафи вазорату идораҳо иҷроиши уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз конвенсияҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об бармеояд;
- иҷроиши супоришҳо оид ба ҳифз, истифодаи самаранок, барқарорсозӣ ва омузиши ҳолати захираҳои об, ки дар барномаҳои тараққиёти иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи вазоратҳо, корхонаву ташкилотҳо пешбини шудааст;

- риояи талаботҳо оиди ҳифзи обҳои рӯизаминиву зеризаминӣ аз таъсири манфии партовҳои маишиву саноатӣ, партовгоҳҳо ва нуқтаҳои ҷаъмоварии партовҳои саноатӣ;
- риояи қоидаву талаботҳои истифодабарии обанборҳои табиӣ дохилии ҷумҳурӣ аз тарафи моҳипарварони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- риояи талаботҳои хат ва минтақаҳои муҳофизатии об;
- дуруст бурдани баҳисобгирии истифодабарии захираҳои об ва партови моддаҳои ифлоскунанда ба муҳити зист аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
- иҷроиши чорабиниҳо оиди дар мӯҳлати кӯтоҳ кам кардан ва танзими партови моддаҳои ифлоскунанда ба манбаъҳои об дар давраи ҳолатҳои номусоиди метеорологӣ;
- иҷроиши чорабиниҳо оиди пешгирии партовҳои садамавии моддаҳои ифлоскунанда ба муҳити зист ва бартарафсозии оқибати он;
- риояи меъёрҳои экологӣ ҳангоми таҳияи технологияи нав, маҳсулотҳо ва моддаҳо, аз он ҷумла лоиҳаи сохтмон ва барқарорсозии корхонаву дигар иншоотҳо, ки ба ҳолати обҳои рӯизаминиву зеризаминӣ таъсири манфӣ мерасонанд;
- татбиқи дастовардҳои тараққиёти илми-техникӣ ва таҷрибаҳои пешқадам дар соҳаи ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои об, ки дар маҷмӯи чорабиниҳои мақсаднок ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд.

7) Мутобиқи вазифаҳои назорати давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об мақомотҳои ваколатдори махсуси давлати доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об мувофиқи ваколатҳои худ:

- дар ташақкулёбии маълумотҳо оиди ҳолати захираҳои об, манбаъҳои ифлоскунии онҳо, аз он ҷумла тайёр намудани пешниҳодҳо дар масъалаи ҳифз ва истифодаи самараноки манбаъҳои обӣ ва минбаъд ҳамроҳ

кардан ба пешгӯиҳои пешрафти иқтисодӣ иштирок менамоянд;

- пешниҳодҳоро оиди муайян намудани ҷойи сохтмонҳо, аз он ҷумла лоиҳаи сохтмон ва барқарорсозии корхонаву иншоотҳое, ки фаъолияти онҳо ба ҳолати об ва манбаъҳои он таъсир мерасонанд, мувофиқа менамоянд;
- ҳуҷҷатҳоро бо тартиби муайянкардашуда оид ба гузаронидани корҳои сохтмонӣ, чоҳкани ва таркишӣ, кашидани кабелҳо, қубурҳо ва дигар роҳҳо, бурриши ҷангал, аз он ҷумла пармакунии чоҳҳо ва дигар корҳо дар иншоотҳои коркарди маъдан ё дар минтақаҳои наздисоҳилӣ, ки ба ҳолати манбаъҳои обӣ таъсир мерасонад, мувофиқа менамоянд;
- дар кори комиссияҳои давлатӣ оид ба қабул ва ба кор андохтани корхонаҳои наву таҷдидгардида, ки ба ҳолати иншоотҳои обӣ ва захираҳои об таъсир мерасонанд, иштирок менамоянд;
- дар ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба иҷрои ӯҳдадорихо, ки аз конвенсияҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ оид ба ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои обӣ бармеоянд, иштирок менамоянд ва лоиҳаҳоро оид ба беҳтаршавии самаранокии он таҳия менамоянд.

8) Нозирони давлатии мақомоти ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об дар доираи салоҳиятҳои худ ҳуқуқ доранд:

- бо мақсади гузаронидани санҷишҳои давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об ба корхонаву ташкилотҳо ва дигар объектҳо новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравӣ ташриф меоранд;
- назорати давлатӣ оид ба риояи меъёрҳои тасдиқгардида, қоидаҳои истифодабарӣ ва ҳифзи манбаъҳои оби иншооти сохторҳои мудофиавӣ, қисмҳои ҳарбӣ ва дигар иншоотҳои сохторҳои Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи амнияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар

мувофиқа бо вазоратҳо ва кумитаҳои дахлдор амалӣ мегардад;

- боздоштан ва азназаргузарони киштиҳо ва дигар воситаҳои шинокунандаро барои муайян намудани сабабҳои партовҳои истеҳсолӣ ва талафи моддаҳои ба саломатии одамон ва организмҳои зиндаи обӣ зараровар, амалӣ намоянд, барои бартараф намудани қонуншиканиҳои ошкоргардида пешниҳодҳо манзур намоянд.

9) Тартиби гузаронидани назорати давлатӣ оид ба ҳифз ва истифодаи захираҳои табиӣ, аз он ҷумла обӣ, дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда мешавад.

10) Мақомоти ваколатдори махсуси давлатӣ доир ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об мувофиқи ваколатҳои худ:

- ба нақшаҳои генералии тараққиёт ва ҷойгирони қувваҳои истеҳсолкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳаҳои иқтисодиёт, нақшаҳои комплекси истифодабарӣ ва ҳифзи захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷатҳои асосноккунандаи техника-иқтисодии интиҳоби ҷой, сохтмони корхонаву иншоотҳо ва дигар объектҳои, ки фаъолияти онҳо ба ҳолати манбаъҳои об таъсир мерасонад, хулоса пешниҳод менамояд;
- иҷрои корҳои сохтмонӣ, азнавсозӣ ва васеъкунии иншоотҳои саноатӣ ва дорои таиноти дигар, истихроҷ ва дигар намуди корҳоро оиди истифодабарии захираҳои об, бо лоиҳаҳои, ки аз экспертизаи экологӣ нагузаштаанд, ё бо вайрон кардани қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист иҷро гардидаанд, боздошт ва манъ намоянд;
- иҷрои корҳоро дар ҳудуди мамнӯъгоҳҳо, паркҳои миллӣ ва дигар ҳудудҳои махсус муҳофизатшаванда, ки бо тартиби қонунҳои онҳо пешбинӣ нашудааст ва ди-

гар корҳоеро, ки ба ҳолати манбаъҳои обӣ таъсир мерасонанд, боздошт ва манъ намоянд;

- бо тартиби муқарраргардида аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ маълумотҳо ва ҳуҷҷатҳои ахборотӣ, аз он ҷумла маълумотҳои санҷишӣ, ташхисҳои лабораторӣ оид ба масъалаҳои истифодаи об ва риояи қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист баёнот мегиранд;
- бо тартиби муқарраргардида оиди иҷроиши талаботҳои қонунгузориҳои ҳифзи муҳити зист, протоколҳо, санади санҷишӣ тартиб медиҳанд ва барои бартараф намудани камбудииҳои ошкоргардида, пешниҳодҳо менамоянд;
- маводҳоро оид ба қонуншиканиҳои маъмури дида мебароянд, ҷарима мебаранд ва дар ҳолатҳои қонун пешбининамуда бо тартиби муқарраргардида ба суд ҳуҷҷатҳоро пешниҳод менамоянд;
- оиди руёнидани зарари ба давлат расонидашуда, дар натиҷаи ифлос намудани манбаъҳои обӣ ба шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва хориҷӣ иддао пешниҳод менамоянд.

11) Мақомоти ваколатдори махсуси давлатӣ (шахсони) ҳангоми иҷрои назорати давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об бо сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва хадамотҳои идоравии вазорату ташкилотҳо ҳамкорӣ менамоянд.

12) Нозирони давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об дар ҳама сатҳҳо ҳангоми ошкор намудани қонуншиканиҳои ҳифзи муҳити зист вазифадоранд, ки дар асоси қонунҳои амалкунанда ҳуқуқҳои додасударо истифода бурда, барои бартарф намудани он чораҳо андешанд.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета
по охране окружающей
среды при Правительстве
Республики Таджикистан

Т.О. Салимов

Министр мелиорации и
водных ресурсов
Республики Таджикистан

Р. Бобокалонов

Министр здравоохранения
Республики Таджикистан

М.Ф. Салимов

Начальник ГУ «Таджикгеологии»
при Правительстве
Республики Таджикистан

Азим Иброхим

Начальник ГУ по государственному
контролю за безопасным ведением
работ в промышленности и
горному надзору

М.Х. Джумаев

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН.

1) Настоящее Положение составлено в соответствии с законом Республики Таджикистан «Об охране природы», Водного Кодекса Республики Таджикистан и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы использования и охраны водных ресурсов.

2) Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов имеет задачу обеспечить соблюдение министерствами, ведомствами, объединениями, ассоциациями и другими общественными организациями, иностранными юридическими и физическими лицами требований природоохранного законодательства, действующих стандартов, норм и иных правил, а также выполнение мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

3) Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов осуществляется местными исполнительными органами государственной власти, а также следующими специально уполномоченными государственными органами:

- Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной вод (поверхностных и подземных);
- Министерство мелиорации и водных ресурсов в части контроля за использованием и охраной поверхностных вод;
- Министерство здравоохранения Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной питьевых вод;

- Главное Управление Таджикгеологии при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной подземных вод;
- Главное Управление по государственному контролю за безопасным введением работ в промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан - в части контроля за использованием и охраной минеральных, термальных и лечебных вод.

4) Координация работ по государственному контролю за использованием и охраной водных ресурсов осуществляется Правительством Республики Таджикистан.

5) Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов осуществляют специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод согласно своим полномочиям на основании Постановления Правительства Республики Таджикистан (№ 39 от 4 февраля 2002 года) «Положение о разграничении полномочий специально уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране вод».

6) Специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод согласно своим полномочиям осуществляют государственный контроль за:

- соблюдением всеми юридическими и физическими лицами, независимо от их ведомственной принадлежности, природоохранного законодательства Республики Таджикистан, стандартов, правил в области охраны и рационального использования водных ресурсов, решений Маҷлиси Оли Республики Таджикистан, постановлений и распоряжений Правительства Республики Таджикистан, решений местных органов исполнительной власти, постановлений, приказов, инструкций и указаний уполномоченных Правительств-

вом министерств и ведомств по вопросам охраны и использования водных ресурсов;

- выполнением министерствами и ведомствами обязательств Республики Таджикистан, вытекающих из международных конвенций и соглашений в части охраны и рационального использования водных ресурсов;
- выполнением заданий по охране и рациональному использованию, воспроизводству и изучению состояния запасов водных ресурсов, предусмотренных в прогнозах, программах экономического и социального развития Республики Таджикистан, решениях Правительства Республики Таджикистан, а также планах министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций;
- соблюдением требований по охране поверхностных и подземных вод от вредного влияния промышленных, бытовых и иных сбросов, свалок, отвалов и накопителей промышленных отходов;
- соблюдением норм и правил по использованию внутренних природных водоемов республики рыбодобывающими юридическими и физическими лицами;
- соблюдением требований водоохраных зон и полос;
- правильностью ведения юридическими и физическими лицами учета использования водных ресурсов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
- выполнением мероприятий по кратковременному сокращению и регулированию сбросов загрязняющих веществ в водную среду в периоды неблагоприятных гидрометеорологических условий;
- выполнением мероприятий по предотвращению аварийных (залповых) сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и ликвидацией их последствий;
- соблюдением экологических норм при разработке новых технологий, материалов и веществ, а также проектов строительства (реконструкции) предприятий и

других объектов, оказывающих вредное воздействие на поверхностные и подземные воды;

- внедрением достижений научно-технического прогресса и передового опыта в области охраны и рационального использования водных ресурсов, предусмотренных комплексными целевыми программами, постановлениями Правительства РТ.

7) В соответствии с задачами государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов специально уполномоченные органы согласно своих полномочий:

- участвуют в формировании банка данных о состоянии водных ресурсов, источников их загрязнения, а также подготовке предложений по вопросам охраны и рационального использования водных ресурсов, с последующим включением в прогнозы функционирования экономики;
- согласовывают в установленном порядке предложения по определению мест строительства, а также проект строительства и реконструкции предприятий, сооружений и других объектов, деятельность которых влияет на состояние водной среды и её запасы;
- согласовывают в установленном порядке материалы о проведении строительных, дноуглубительных и взрывных работ, прокладке кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых и других работ на рудных объектах или их прибрежных полосах (зонах), влияющих на состояние водных ресурсов;
- участвуют в работе государственных комиссий по приемке, вводу в действие новых и реконструированных объектов, влияющих на состояние водной среды и её запасов;
- участвуют в международном сотрудничестве по выполнению обязательств, вытекающих из международных конвенций и соглашений в части охраны и рационального использования водных ресурсов и

разрабатывают предложения по повышению его эффективности.

8) Государственные инспектора специально уполномоченных органов в пределах своей компетенции имеют право:

- с целью осуществления государственного контроля в области использования и охраны водных ресурсов посещать предприятия, учреждения, организации и другие объекты, независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности;
- осуществлять по согласованию с соответствующими министерствами, государственными комитетами и ведомствами государственный контроль за соблюдением установленных норм, правил использования и охраны водных ресурсов оборонными и другими специальными объектами, воинскими частями, режимными объектами системы Министерства внутренних дел РТ и Государственного Комитета РТ по национальной безопасности;
- останавливать, посещать и осматривать суда и другие плавучие средства для выяснения причин производственного сброса или потерь веществ, вредных для здоровья людей и живых организмов водных объектов, а также давать указания об устранении выявленных нарушений.

9) Порядок осуществления государственного контроля за использованием и охраной природных ресурсов, в том числе водных, определяется согласно Закона «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан».

10) Специально уполномоченные государственные органы, согласно своих полномочий:

- дают заключения генеральным схемам развития и размещения производительных сил Республики Таджикистан и отраслей экономики, схемам комплексного

использования и охраны водных ресурсов, технико-экономическим обосновывающим материалам выбора мест строительства предприятий, сооружений и других объектов, деятельность которых влияет на состояние водной среды;

- приостанавливают и запрещают выполнение работ по строительству, реконструкции и расширению объектов промышленного и иного назначения, добычу и другие виды работ по использованию водных ресурсов, по проектам, не прошедшим экологическую экспертизу, или исполненным с нарушением природоохранного законодательства;
- приостанавливают или запрещают проведение работ на территории заповедников, национальных парков и других объектов природно-заповедного фонда, не предусмотренных положениями о режиме их использования, а также работ, которые могут оказать влияние на водные ресурсы;
- получают в установленном порядке от юридических и физических лиц объяснения, сведения и информационные материалы, в том числе данные испытаний, лабораторных анализов, по вопросам водопользования и соблюдения ими природоохранных законодательств;
- составляют в установленном порядке акты проверки соблюдения требований природоохранного законодательства и протоколы, выдают предписания об устранении выявленных недостатков;
- рассматривают дела об административных правонарушениях, налагают штрафы, а в случаях, предусмотренных законодательством, материалы о нарушениях в установленном порядке направляют в суды;
- предъявляют иски физическим, юридическим и иностранным лицам, о взыскании средств по возмещению ущерба, нанесённого государству загрязнением водной среды.

11) Специально уполномоченные государственные органы (лица) при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов взаимодействуют с правоохранительными органами и службами ведомственного контроля министерств и ведомств.

12) Государственные инспекторы по использованию и охране водных ресурсов всех уровней при обнаружении нарушений природоохранного законодательства обязаны принять меры по их устранению, используя права, предоставленные им действующим законодательством.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Подписано к печати 15.05.2012
Усл. п.л. 2,5. Гарнитура Times New Roman Tj.
Заказ № 149. Тираж 200 экз.



Отпечатано ООО «Контраст»
г. Душанбе, ул. Н. Мухаммад, 26

